

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 29.11.2019 №215**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2481/1-1142	Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгуӣ	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2482/1-1143	Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ, конселярӣ, тӯхфаҳои хотиравӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгуӣ	183	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2483/1-1144	Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, таҷҳизотҳои техникӣ, молҳои хоҷагидорӣ	Номгуӣ	68	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2484/1-1145	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои масрафӣ	Номгӯӣ	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2485/1-1146	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2486/1-1147	Ҳадамоти шиносномавию бақайдгирии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизот ва лавозимотҳои ошхона	Номгӯӣ	167	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2487/1-1148	Раёсати бозрасии давлатии автомобилии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2488/9-398	Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
531/21-18	Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

---